

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 15.08.2019 №144

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1756/1-783	МД телевизиони кудакону наврасон “Бахористон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, чангкашак, грим барои руй, маҳсулоти қолини, молҳои барки, хочаги, маснуоти сантехники, картрич ва тонер	Номгӯӣ	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1757/1-791	МД телевизиони кудакону наврасон “Бахористон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техники ва дастгоҳи таквияти овоз	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1758/2-562	МД “Беморхонаи ҷумҳуриявии клиникаи беморҳои равони” н. Рӯдаки	227-65-78	Хариди электронӣ	Трансфарматор, молҳои техники ва маиши	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1759/2-563	МД “Осоишгоҳи ҷумҳуриявии кудакони “Қаратог” н. Шаҳринав	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои техники ва маиши	Номгӯӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди

							электронӣ
1760/2-564	Муассисаи таълимии давлатии томактабии №41 н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои техники ва мебел	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1761/9-287	Муассисаи давлатии “Маркази миллии тибии ЧТ Шифобахш”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои лаборатори химреактив	Номгӯй	53	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p><b>Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</b></p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то <b>вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»</b> муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							